

**ХУЛОСАИ**  
**шурои диссертационии 6Д.КОА-021 назди**  
**Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**  
**барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм**

Парвандаи аттестаціонии №\_\_\_\_\_  
Қарори шурои диссертационӣ аз 26.06.2025, № 103

Барои сазовор донистани Сафарзода Одінамуҳаммад Ислом, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ.

Диссертасияи Сафарзода Одінамуҳаммад Ислом дар мавзӯи «Таҳлили соҳторию маънои истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, киёсӣ ва муқоисавӣ дар ҷаласаи шурои диссертационии 6Д.КОА-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17; фармоиши Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, №22/шд) аз 22-юми апрели соли 2025 бо суратчаласаи №96 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Сафарзода Одінамуҳаммад Ислом 10-уми августи соли 1974 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст.

Соли 2003 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ. Ҷӯраев (ҳозира Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ)-ро бо дараҷаи магистрӣ аз рӯйи ихтисоси маълумоти филологӣ (забони фаронсавӣ) хатм кардааст.

Аз соли 2004 то соли 2014 ба ҳайси асистенти кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои олмонӣ-фаронсавии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва аз соли 2014 то ин ҷониб ҳамчун муаллими қалони кафедраи мазкур фаъолият дорад.

Диссертасия дар кафедраи забонҳои ҳориҷии факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардидааст.

**Роҳбари илмӣ:** доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон **Тӯраҳасонов Қодирқул Шодикӯлович**.

**Муқарризони расмӣ:** Турсунов Фаёзҷон Мелибоевич, доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ва **Азизова Мастона Ҳамидовна**, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои ҳориҷии факултети дипломатия ва

сиёсати Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

**Муассисаи пешбар** – Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи назария ва типологияи забони англisisии донишгоҳи зикршуда **Олматова Шарофат Сафаралиевна**, эксперт – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи мазкур **Раҷабов Неъматулло Файзалиевич**, котиби илмии ҷаласа – омӯзгори кафедраи мазкур **Муродов Исломӣ Сайдович** имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Қурбонзода Маҳмадалӣ Раҳмат пешниҳод шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи довталаби дараҷаи илмӣ Сафарзода Одинамуҳаммад Ислом дар мавзуи «Таҳлили соҳтори ю маънои истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти рақами №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносии муқоисавӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳое таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот доранд.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 7 мақолаи илмӣ таълиф намудааст, ки аз ин номгӯй 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шаҳсии муаллифро собит менамоянд.

## **I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон:**

[1-М]. Сафаров, О.И. Ташаккули низоми истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ / О.И. Сафаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 2. – С. 75-81.

- [2-М]. Сафаров, О.И., Тӯраҳасанов, Қ.Ш. Накши луғатномаҳо дар ташаккули истилоҳоти дорусозӣ / О.И. Сафаров, Қ.Ш. Тӯраҳасанов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 7. – С. 16-21.
- [3-М]. Сафаров, О.И. Меъёрҳои батанзимдарории истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ / О.И. Сафаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 8. – С. 49-53.
- [4-М]. Сафаров, О.И. Баъзе мушкилот дар истилоҳоти дорусозӣ / О.И. Сафаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2025. – № 1. – С. 87-91.
- [5-М]. Сафарзода, О.И., Тӯраҳасанов, Қ.Ш. Меъёрҳои интихоби истилоҳсозии дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ / О.И. Сафарзода, Қ.Ш. Тӯраҳасанов // Паёми Донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таъриҳ. – Душанбе, 2025. – № 1 (57). – С. 134-140.

#### **П. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:**

- [6-М]. Сафаров, О.И. Дараҷаи омӯзиши истилоҳоти дорусозӣ дар илми забоншиносии тоҷик / О.И. Сафаров // Маводи конференсияи илмию назариявии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Истилоҳоти хориҷӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва туризм» (Душанбе: ДМТ, 23.05.2020). – Душанбе, 2020. – С. 92-96.
- [7-М]. Сафаров, О.И. Ҷойгоҳи забони лотинӣ дар истилоҳоти тиббӣ / О.И. Сафаров // Маводи конференсияи илмию назариявии донишгоҳӣ дар мавзуи «Усулҳои муосирӣ таълими забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таълимоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе: ДМТ, 12.05.2023). – Душанбе, 2023. – С. 21-24.

#### **Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққиқони зерин тақризҳо ба шурои диссертационӣ ворид шудаанд:**

- 1. Тақризи** доктори илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи «забони тоҷикӣ»-и Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» **Қурғонов Зоҳид Деҳқонович** мусbat буда, дар радифи зикри дастовардҳои илмӣ эродҳои зерин оварда шудаанд:
  1. Дар мавридҳои алоҳида баъзан мисолҳои зиёд оварда шудааст (с. 19).
  2. Дар автореферат ҷо-ҷо ғалатҳои имлоиву китобат роҳ ёфтаанд (с. 16, 25).
- 2. Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, дотсент, ректори Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон

ба номи Мирзо Турсунзода **Назарзода Маҳмуд Мирзо** мусбат буда, дар баробари зикри дастовардҳои илмӣ ва муҳокимаю натиҷагириҳои ҷолиби муаллифи диссертатсия эродҳои зерин зикр шудаанд:

1. Дар қисмати «Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда» ба ҷойи вожаи «саҳми» истифодаи қалимаи «мавқеи» дурусттару саҳехтар аст, зоро саҳм ба шахс мутааллик аст, на ба предмет.

2. Бахши «Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ» каме тақмил меҳоҳад, то мавқеи диссертант ошкор карда шавад.

3. Дар автoreферати диссертатсия баъзе ғалатҳои имлой ва техниқӣ (саҳ. 10, 13, 12, 26) ба назар расид, ки ислоҳи онҳо ба фоидаи довталаби дараҷаи илмӣ хоҳад буд.

3. **Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, дотсент, сардори шуъбаи сифати таҳсилоти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон **Холиқзода Айниддин** мусбат буда, ба норасоиҳои ҷойдоштаи зерин ишора шудааст:

1. Дар қисмати «Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ» номи муҳаққиқони ватаниву хориҷии зиёде оварда шудааст, аммо ягон пажуҳиши дар ин соҳа анҷомшуда таҳлил нашудааст;

2. Дар автoreферат мисолҳои зиёд оварда шудааст, лекин таҳлили лексикиву морфологӣ камтар аст;

3. Таносуби овардани мисолҳо дар фаслҳои боби дуюм риоя нашудаанд, зоро дар баъзе фаслҳо мисолҳо бештар, дар фаслҳои дигар бошад, камтар ба назар мерасанд.

4. **Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, муалими қалони кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ **Сайдова Нилуғар Абдулмажидовна** низ мусбат буда, муқарриз дар баробари зикри дастовардҳои илмӣ аз баъзе камбудиҳои ҷузъии кори таҳқиқӣ ёдовар шудааст:

1. Дар баъзе ҳолатҳо такрори фикру андешаҳо ба мушоҳида мерасад, ки ба услуби дигар ифода намудани онҳо ба манфиати кор хоҳад буд.

2. Дар автoreферати диссертатсия дар навиштани баъзе қалимаҳо қонуну қоидаҳои имлои нави забони тоҷикӣ сарфи назар шудааст.

3. Дар фишурда ҷо-ҷо ҳатоҳои имлой роҳ ёфтааст, ки ислоҳ намудани онҳо ҳатмӣ мебошад.

Муқарризон дар баробари муайян кардани баъзе нуқсонҳои автoreферати диссертатсия аҳаммияти ҷанбаҳои назарию амалӣ ва навоварии онро таъкид карда, муаллифро барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ сазовор донистаанд.

**Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси ичро кардани таҳқиқи илмӣ:**

- назарияҳои навини истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии муосири тоҷикиву фаронсавӣ дар заминаи таҳлилу баррасии истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикию фаронсавӣ мушаххас шуда, дар самти таъиншуда **татбиқ гардидаанд**.
- таърихи пайдоиши низоми истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои таҳқиқшаванда баррасӣ шуда, умумият ва фарқияти типологии истилоҳоти дуорусозии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ **муайян карда шудааст**;
- нақши луғатнома ва фарҳангномаҳо дар ташаккули истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ **таъин гардидааст**.
- усулҳои сарҳои ҳамунсозии истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ **нишон дода шудааст**;
- нақши истилоҳоти дорусозӣ барои ба вучуд овардани забони илмии тиббии тоҷикиву фаронсавӣ **собит шудааст**;
- чойгоҳи истилоҳоти иқтибосии дорусозӣ дар ғанӣ гардондани таркиби лугавии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ бо мисолҳо **дақиқ ва муайян карда шудааст**;
- меъёрҳои асосии муродифпазирии истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ **мушаххас карда шудааст**;
- камбудиву нуқсонҳо ва норасоиҳо дар истилоҳсозӣ ва истилоҳгузинӣ ошкор ва гунаи дурустӣ онҳо **нишон дода шудааст**.

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ** дар он зоҳир мегардад, ки назарияҳои навини истилоҳ, истилоҳшиносӣ, таърихи истилоҳоти дорусозӣ, заминаҳо ва марҳилаҳои ташаккули ин қабати лексикӣ, хусусиятҳои соҳторӣ ва маъноии онҳо дар ду забон омӯхта ва баррасӣ шуда, нақши истилоҳоти иқтибосии дорусозӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ дақиқу муайян карда шуда, чойгоҳи истилоҳоти иқтибосии байналхалқӣ дар низоми истилоҳоти дорусозӣ ва мансубияти забонии онҳо муқаррар карда шудааст.

Натиҷаҳои аз пажуҳиш бадастовардашударо метавон ба сифати маводи таълимӣ дар факултетҳои дорусозии донишгоҳҳои тиббӣ ва факултетҳои дорусозӣ барои донишҷӯён истифода кард. Илова бар ин, калимаву истилоҳоти дорусозие, ки зимни таҳқиқ ошкору муайян карда шудаанд, дар таълифи вожаномаҳо, лугатномаҳои дузабонаи тоҷикӣ-фаронсавӣ, лугатномаи тафсирии соҳаи дорусозӣ, баргузории дарсхои амалӣ дар ихтиносҳои дорусозии донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷҳои тиббӣ метавонад мавриди истифодаи мутахассисони соҳа қарор гирад.

Дар چараёни таҳқиқ ва таълифи диссертатсия аз таҷрибаи илмии муҳаққиқони забоншиносӣ ватаниву хориҷӣ, ки доир ба истилоҳ, истилоҳшиносӣ, маҳсусан, дар истилоҳоти соҳаи тиббии дорусозӣ пажуҳиш анҷом додаанд, истифода шудааст. Зимни баррасии масъалаҳои меҳварии диссертатсия асарҳои олимону муҳаққиқон Гринаф, Китрич, Ж. Морел, Ж. Шевалие, Р. Гиро, Ж. Лазар, Д. С. Лотте, В. П. Даниленко, В. М. Лейчик, А. А. Реформатский, Б. Н. Головин, А. А. Суперанская, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Г. А. Абрамова, Р. Е. Березникова, О. В. Величко, Д. И. Гончаров, Н. И. Баришникова, Ф. Л. Коситская, И. Е. Зайтсева, М. Б. Мусоҳранова, А. П. Машковский, Н. Л. Носова, М. Шакурӣ, Р. Ғаффоров, А. Турсунов, М. Н. Қосимова, С. Сулаймонов, С. Назарзода, М. Ҳ. Султон, А. Байзоев, Қ. Ш. Тӯраҳасанов, А. Юсупов, Ш. Ҳайтова, П. Нуров, Ҳ. Одил, Р. Содиқӣ, Р. Ботинӣ, Ҳ. Фаршедвард, Раҳими Илҳом, Мир Абдулвоҳид, Саидалишо Рустоёр, Ҳусайнӣ Нойил ва дигарон истифода шуда, ба афкори назарии онҳо истинод шудааст.

Дар таҳлилу таҳқиқи маводи гирдоваришуда ва масъалаҳои асосии таҳқиқи диссертатсионӣ аз методҳои анъанавии забоншиносии муқоисавӣ, муқоисавию таърихӣ, таҳлили соҳторио маънӣ ва оморӣ истифода шудааст.

**Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёғти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад**, ки натиҷаҳои амалии диссертатсияро зимни навиштани мақолаву рисолаҳои илмӣ, китоби дарсӣ аз фанни забони фаронсавӣ метавон истифода кард. Маводи рисола ва мақолаҳои чопнамудаи диссертант барои истифода дар дарсҳои назарӣ ва амалӣ аз фанни истилоҳшиносӣ мувоғиқанд. Ҳамчунин, хулосаҳои илмии диссертатсия метавонанд барои таҳияи барномаи таълимӣ аз фанни забони фаронсавӣ ва лотинӣ, китобҳои дарсии марбут ба истилоҳоти соҳавии забони тоҷикӣ истифода гардад.

**Баррасии эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд**, ки дар кори диссертатсионӣ аз таҳқиқоти забоншиносони ватанию хориҷӣ, истилоҳшиносон ва сарчашмаҳои таърихӣ ба ҳадди зарурӣ истифода шудааст. Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз ҷамъоварӣ, таснифи истилоҳоти дорусозӣ, коркарди маводи пажуҳиш, мувоғиқати ҳаҷми маводи таҳқиқ, төъдоди интишорот доир ба мавзуъ ва интихоби дурустӣ методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳои диссертатсия дар заминай таҳлили илмӣ пешниҳод шуда, натиҷаҳои бадастомада аз фаслу бобҳо ва таҳқиқи назарии мавзуъ мебошанд.

**Саҳми шаҳсии довталаби дарёғти дараҷаи илмиро** дарки амики масъалаҳои дар диссертатсия тарҳрезишуда, натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии

кор, тавсияҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда ва мушаххас баён гардидани мавқеи ӯ доир ба мавзуи пажуҳиш муайян менамояд. Ҳамчунин, саҳми бевоситаи муаллифи рисола дар он зоҳир меёбад, ки ӯ ҷанбаҳои назарию амалии таҳқики диссертатсиониро мушаххас намуда, истилоҳоти дар соҳаи дорусозӣ корбастгардидаро аз лиҳози соҳтор ва маъно таҳлилу баррасӣ намудааст. Муносабати методологии муаллиф ба мавзуи мавриди таҳқиқи саҳми шахсии ӯ дар омӯзиши мавзуъ буда, барои ҳалли илмии масъала заминаи мусоид фароҳам овардааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ бо истифода аз равиши илмӣ дар баррасӣ ва таҳқиқи истилоҳот, муайян соҳтани арзиши илмии ин воҳидҳои луғавӣ, ба низом даровардан ва ҷамъбасти натиҷаҳои бадастомада, пешниҳоди маълумот ва фароҳам соҳтани замина барои таҳқиқоти баъдӣ, интиҳоби мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқи саҳми назаррас дорад.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-021-и назди Доғонишигоҳи миллии Тоҷикистон аз 26-уми июни соли 2025 дар бораи сазовор донистани Сафарзода Одінамуҳаммад Ислом ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ аз 16 нафар аъзои шуро 15 нафар, аз ҷумла 4 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ иштирок доштанд.

Аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор – 15 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беэътибор – нест.

Раиси шурои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои филологӣ, профессор



Гулназарзода Ж.Б.

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,  
номзади илмҳои филологӣ

Мирзоёров Ф.Н.

26.06.2025.